

Тақриз

ба автореферати диссертатсияи Сироҷзода Ҷамолиддин Қиём “Ташаккул ва таҳаввули айнишиносӣ дар Тоҷикистон”, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯи ихтисоси 10.01.00 - Адабиётшиносӣ (10.01.01.- Адабиёти тоҷик).

Садриддин Сайдмуродзода Айнӣ (1878-1954) дар таърихи тамаддуни ҳалқи тоҷик аз зумраи шаҳсиятҳои фавқулода ва бузурге мебошад, ки ному пайкори ўбо ташкили адабиёт, фарҳанг ва ҷаҳонбинии навини мардум гиреҳ ҳӯрдааст. Бинбар ҳодисаи гуногунпаҳлу ва бисёроҳа будани эҷодиёти устод Айнӣ ва ҳам асарҳои таҳқиқии оид ба ин осор ба вучуд омада, дар илми адабиётшиносии тоҷик зуҳур намудани шоҳаи айнишиносӣ як амри зарурӣ ва тақозои воқеяят мебошад.

Садриддин Айнӣ ҳанӯз аз замони таҳсил дар мадрасаҳои Бухоро ба адабиёт рӯй оварда, бо эҷоди шеър дар доираҳои адабии он давра ном бароварда буд. Аксари манобеи адабии он замон аз Айнӣ ба унвони шоир ёд кардаанд ва намунаҳои ашъори ўдар тазкираҳои мұтабари асри XIX сабт шудааст. Вале бо сабаби он ки дар бораи устод Айнӣ ва осори ўдар охир асри XIX нуқтаи назарҳо дар навиштаҳои тазкиранигорон вучуд дорад, муаллифи диссертатсия онро баракси навиштаи мұхаққиқи осори Айнӣ И.С. Брагинский, ки оғози айнишиносиро аз соли 1935 - мусодиф бо таҷлил аз 30-солагии фаъолияти адабии устод медонад, нахустин мақолаи илмӣ ва баррасии илмӣ дар бораи устод ба қалами устод Абулқосими Лоҳутӣ тааллук дорад, медонад.

Дар се боби диссертатсия марҳилаҳои айнишиносӣ вобаста замони таълиф ва нашри осори пурғановати асарҳои таҳқиқӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Бо ба чоп расидани “Намунаи адабиёти точик”, “Одина” ва “Дохунда”, ки ҳар яке дар илму адаби точик ҳодисаи адабии нодир ба ҳисоб мерафтанд, тақризу мақола ва ҳамовозиҳои муҳаққиқону хонандагон дар матбуоти он солҳо дар поягузорӣ ва ташаккул ёфтани шоҳай айнишиносии илми адабиётшиносии точик саҳму нақши асосӣ доштанд. Дар ҳамин давра бори нахуст хидмати таърихии С. Айнӣ ва мохияти илмиву адабӣ ва фарҳангии “Намунаи адабиёти точик” барои доираи васеи хонандагон дар мақолаи устод Лоҳутӣ “Садриддин Айнӣ” барои муаррифии китоби мазкур дар муқаддима ин асари таърихии С. Айнӣ дарҷ гардидааст. Макола бо забти ҷузъиёти зиндагиномаи устод Айнӣ ва робитаи муаллифи мақоларо бо ӯ дар бар мегирад, ки ба ибораи Айнӣ ва ҳарфи тоза ва аввалин дар шинохти ҷаҳонӣ инсонӣ ва ҳунарии нависандай бузург мебошад”.

Марҳилаи дувуми айнишиносӣ ҳам ба замони шуравӣ ҷараён гирифта, бо воқеаву ҳодисаҳо ва вазъи сиёсиву иҷтимоии замон тавъам тағириру таҳаввул пазируфтааст. Асару мақолаҳои ин давра бо таҳқиқи ҷанбаҳои ҳунарии нависанда ва арзишҳои забониву баёнӣ ва тасвиру таҳқиқи ҷаҳонбинии қаҳрамонони осори устод Айнӣ ва ба вучуд омадани мактаби эҷодии устод ва оғаридани осори бунёдии таҳқиқӣ оид мебошанд.

Таҳқиқи осори марҳилаи сеюми айнишиносӣ дар рисола бо далелҳои илмии зиёд ва муфассал ва амиқтар сурат гирифтааст, ки он ба вазъияти озоду фазои сиёсӣ ва иҷтимоии ҷомеа бастагӣ дорад. Дар ин давра ҳусусияти асарҳои таҳқиқӣ бо дидгоҳҳои нау тоза ва биниши интиқодӣ аз осори ду марҳила пеш фарқ мекунанд, ки “ифодагари равиши ҳоси ташаккул ва таҳаввули ин соҳа ва ҷустуҷӯҳои илмии муҳаққикон мебошад. Омили асосии ин таҳаввулот тағиироти сиёсиву иҷтимоии дар ҷомеъа руҳдода, ошкорбаёниву ҳақталошӣ, баҳусус фарорасии истиқлолияти воқеии кишвар мебошад, ки шароитро барои баёни

андешаву оро муҳайё соҳт ва имконе фароҳам омад, ки айнишиносон ба аҳвол ва осори С. Айнӣ, аз ҷумла шинохти ҷехраи инсонӣ ва ҳунарии ӯ, мансубияти иҷтимоиву ақидатии нависанда ва таъсири он ба эҷодиёташ, хифзи ҳувияти миллӣ, талоши бешойиба барои баркарор кардани ҳуқуқҳои таърихии адабио фарҳангии тоҷикон бо навназарӣ ва биниши тозаи интиқодии моҳиятҷӯ барҳурд қунанд ва ҳакиқати сарнавишти инсонӣ ва ҳунарии Айниро бинамоянд”.

Автореферати диссертатсия мазмуну мундариҷаи диссертатсияро пурра инъикос мекунад.

Дар диссертатсия баъзе камбудиҳои ҷузъие мушоҳида мешаванд, ки дараҷаи илмию назарии таҳқиқотро коҳиш намедиҳанд, вале ислоҳи онҳо аз фоида ҳолӣ нест:

1. Дар автореферати диссертатсия дар бораи баррасии ашъори устод С. Айнӣ ва фаъолияти шоирии ӯ таваҷҷуҳи лозим дода нашудааст. Диссертант мебоист фасли алоҳида дар ин маврид ихтисос медод, он гоҳ сифати рисола беҳтар мегардид.

2. Дар матни автореферат ҳатоҳои имлӣ, фаннӣ ва афтодагиҳо ба ҷашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо зарур мебошад.

Дар маҷмуъ, автореферат ва матолиби интишорнамудаи муаллиф, ки аксаражон дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд. муҳтавои асосии диссертатсияро фаро мегиранд. Мавзуи интихобнамудаи ӯ ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.01 - Адабиёти тоҷик комилан мувоғиқат менамояд. Коркарди амалии натиҷаҳои таҳқиқ ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ба меъёр ва талаботи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошанд.

Хулоса, таҳқиқоти Сироҷзода Ҷамолиддин Қиём дар мавзуи «Ташаккул ва таҳаввули айнишиносӣ дар Тоҷикистон» ба талаботи Низомномаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.01- Адабиёти тоҷик мувоғиқ аст ва муаллиф ба дарёғти унвони илмии номзади илмҳои филологӣ сазовор мебошад.

Муқарриз, доктори илми филология, директори
генералии Муассисай давлатии

“Мұchtамай ҹумхуриявии
осорхонахои Кӯлоб”

 Асозода Х. Р.

Суроға: Аарес: 735360, Ҷумхурии Тоҷикистон,
шахри Кӯлоб, Махаллаи Р.Солеҳова №5.
Тел.: (+992) 918633745 E-mail : hamadoni@mail.ru

Имзои Асозода Хотам Раҷабро
тасдиқ мекунам:
мудири бахши кадрҳои Муассисай
давлатии “Мұchtамай ҹумхуриявии
осорхонахои Кӯлоб”

Мирзоева С. О.



Суроға: 734025, Ҷумхурии Тоҷикистон,
шахри Кӯлоб, хиёбони Сомонӣ, 10.
Телефон: (+992)985181825;; факс: (8 33 22)226-99.
E-mail: info@tnu.tj 227-15-10.

16.04.2025